

**БА ТАВАЧЧУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!**

**АМИТ Ховар аз 27.12.2016 № 179**

**ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД**

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
3034/2-780	Литсейи Президенти ба номи А. Рӯдакӣ барои хонандагони лаёқатманди ш. Турсунзода	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Маводи хӯроқӣ	Номгӯӣ	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
3035/2-781	Ширхоргоҳ – кӯдакистон № № 1 ш. Турсунзода	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Маводи хӯроқӣ	Номгӯӣ	27	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
3036/2-782	Ширхоргоҳ – кӯдакистон № 7 ш. Турсунзода	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Маводи хӯроқӣ	Номгӯӣ	29	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
3037/2-783	Ширхоргоҳ – кӯдакистон № 8 ш. Турсунзода	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Маводи хӯроқӣ	Номгӯӣ	27	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
3038/2-784	Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 57 н. Варзоб	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Мебел ва таҷҳизоти техникӣ	Номгӯӣ	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
3039/2-785	Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии н. Сино	227-65-78	Дархости электронии нархнома	Таҷҳизоти барқдиҳанда	Адад	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди

**„Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба суроғай дар боло зикршуда мурочиат намоянд.**

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда ба суроғай дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*